


Шахнозад Олимзода

Қүссеай шохади жер ва вазирини муш





Ин қиссаро Шаҳноза ба фарзанди ягонаи санъаткори нотакрори тоҷик Шабнами Сурайё – Шарифамоҳ Чолова, ки дар синфи 5-уми мактаб-литсеи №1-и ба номи Исмоили Сомонии шаҳри Кӯлоб таҳсил меқунад, мебахшад.

Ми
моу 2
0-42

Шахнозад Олимзода

Кисеан шохии шер
ва вазарни муди



Рассом: Зебуниссо Давлатшоева


Душанбе, 2012

„Афсоня“

**ББК 84 тоҷик 7-4+838
0-42**

**Шаҳноза Олимзода. Қиссаи шоҳии ШЕР ва
ВАЗИРИИ Муш. Душанбе. НАШРИЁТИ «АФСОНА»,
2012, 40 саҳ.**

**«Қиссаи шоҳии ШЕР ва ВАЗИРИИ Муш»-и
Шаҳноза Олимзода АФСОНАИ ШАВҚОВАРЕСТ БАРОИ
Қӯдакон. Дар он сухан аз тавоноии ШЕР ва
Ҳиллагарии Муш меравад. Муаллиф ҳонандагони
хурдсолро ба олами ҳайвоноту ҷонварон ошно
мекунад, ки бисёр ҳам рангину дилчашп аст.**



ISBN978-99947-860-1-5

© Шаҳноза Олимзода, 2012

Буд набуд, дар замонҳои қадим як ҷангали сердараҳти зебое буд. Агар дар он ҷангал меафтидед, роҳгум зада, на аввалашро меёфтед на охирашро. Ва дар он ҷангали калон як Шери бузурге зиндагонӣ мекард. Шер ҳамеша ҳамроҳи Муши зирақе мегашт. Муш ҳама вақт ба амру фармонҳои Шер сари итоат фуруд оварда, супоришҳои додаашро бе гуфтугӯ ичро мекард. Ҳамин тавр Шер ва Муш бо ҳам одат карда, дӯст шуда буданд.

Рӯзе Шер дар таги дарахти сершоху барг рӯи сабзаҳо дароз кашида ба фикр рафта буд. Муш аз зери баргҳо берун часта ба ӯ гуфт:

- Бузургворам дар чӣ андешаед?
- Муши зирақу ҳамадон, ба фикрат дар ҳамин ҷангал аз ман зӯртар ҳайвоне ҳаст?
- Нест! – гуфт Муш.
- Ту аз ман метарсӣ? – пурсид Шер.
- Бале, Шерам.
- Барои чӣ ту аз ман метарсӣ?

Муш лаҳзае фикр карда гуфт:

– Чи хел аз шумо натарсам? Шумо бузургед, шумо бақувват ҳастед, бо дандонҳоятон ҷизеро хоҳед дар як дақиқа майда-майдаю несту нобут мекунед. Ман баринҳоро бо як панҷаатон маҷақ мекунед. Аз тарси ҷонам шуморо ҳурмат карда истодаам.

Шер бо панҷаҳояш сангери бардошта сӯи Муш ҳаво дода гуфт:

- Ҳа лаънатӣ, маро аз тарси ҷонат ҳурмат мекардай!?

Муш ба қафо часта гуфт:

– Бузургворам ман шуморо дӯст медорам, қомати шумо, ранги шумо, ёлу гардани шумо, ҳайбати шумо ба ман хеле ҳам писанд аст. Барои ҳамин як лаҳза ҳам наметавонам дар ин ҷангал бе шумо бошам.

- Рост мегӯй, Муш?
- Чаро дурӯғ ҳарф занам, шумо куввати дили манед, шоҳам.

Шер сарашро баланд бардошт. Ба атроф нигарист. Ҳайвоне набуд. Дар таъҷҷуб монда аз Муш мепурсад:

- Шоҳам гуфтӣ?
- Бале, шоҳам гуфтам.
- Оё ман метавонам шоҳ шавам?
- Чаро не.
- Танҳо шоҳи ту?
- Чаро танҳо шоҳи ман, шумо шоҳи ҳамаи ҳайвонҳои ин ҷангал шуда метавонед.

Шер рӯҳ гирифт. Ҳурсандие дар ҷеҳрааш давид. Думашро ҷунбонд, дандонҳояшро ялаққос занонд.

- Оё ин кори мушкил нест?
- Бузургворам, ман дар паҳлӯи шумоям.
- Ту бо ин ҷисмаки хурдат ба ман чӣ ёрӣ расонда метавонӣ?
- Шоҳам, оё медонед, одамон оламро бо дониш гирифтаанд, ман хурд бошам ҳам, таҷрибаи бой дорам, бисёр ҷизҳоро дидам ва медонам. Ба шумо маслиҳатҳо медиҳам. Ба ҳар шоҳ як вазири оқил зарур аст.

Ҳар ду лаҳзае ҳомӯш монданд. Муш пурсид:

- Шоҳам ба чӣ фикр фурӯ рафтед?
- Ман меҳоҳам, ки на танҳо шоҳи ҳайвонот, балки шоҳи паррандаю ҳазанда, мавҷудоти даруни об ҳам бошам.

– Шоҳам, – гуфт Муш, – ҳайвонҳои ҷангалро тасаввур карда метавонам, ки ба итоатамон дарорем, аммо парандагону ҷондорҳои обиро чӣ тавр таслим мекунем. Дар ҳаво мисли парандаҳо парвоз карда наметавонем, дар даруни об бошад панҷ дақиқа истем нағасгир шуда мемурнем.

– Муш ҳайвоне, ки шоҳ шудан меҳоҳад, на танҳо зур, бояд оқилу доно ҳам бошад. Ман аз ҳозир нақшаҳоямро таёր карда истодаам. Ту, ки вазир шудан меҳоҳӣ, ба ман ёрӣ мерасонӣ?

– Майлаш-майлаш, шоҳам, ҳоло саросема нашавед, аввал ҳайвонотро ба итоатамон дарорем, баъд фикри дигар паррандаю хазанда, мавҷудоти обиро мекунем.

Шер Мушро бо панҷааш бардошта дар тарафи дasti росташ шинонд. Онҳо ҳөлө бо ҳам маслиҳат карданд. Ба ҳулосае омаданд, ки аввал бо роҳи сулҳ ҳайвонотро ба итоаташон дароранд, агар розӣ нашаванд, Шер бо қувваи зурӣ, онҳоро маҷбур мекунад, ки сари таъзим фуруд оранд.

– Кори шоҳиямро аз кӣ сар мекунем? – пурсид Шер.

– Аз Оҳу, – гуфт Муш.

– Чаро аз Оҳу?

– Агар Оҳу ба хизмати шоҳам ояд, – гуфт Муш, – қосиди хубест, зуддаваку зудгапбарак, бузургиву ҳашамати шуморо дар саросари ҷангал паҳн мекунад.

Ин суханҳои Муш ба Шер писанд омад. Ба Муш гуфт:

– Бирав, вазирам, Оҳуро бигӯ, ки ман шоҳи ҷангalam, овозаамро ба ҳама паҳн кунад. Агар итоат накард, як луқмаи хомаш мекунам.

Шер дароз қашид, ки лаҳзае хоб кунад. Муш ба ҷустуҷӯи Оҳу рафт. Ҷангал дарахтҳои бисёр дошт. Пайраҳаҳо ҳам ба чор тараф мерафтанд. Аз пеши Муш ҳайвоноти бисёре мегузаштанд, дар шоҳи дарахтон паррандаҳо бекаророна чир-чир мекарданд. Муш тарсида-тарсида қадам мегузошт. Аз ҳама бештар барояш гурбаҳои ҷангалий ҳавфнок буданд. Аз қалхотҳо ҳам метарсид. Вале бо орзуе, ки шер шоҳ мешаваду ӯро вазир таъян мекунад, пеш мерафт. Дарахтзор ба охир расид, дашти васеъи сералаф аз пеш баромад. Аз дур Оҳуро дид, ки сараш ҳаму алаф меҳурд. Ҳурсанд шуда гуё бол баровард, ба сӯи Оҳу давид. Садо баланд кард:

– Оҳу, ҳо Оҳу, маро мебинӣ?

Оҳу ба чор тараф нигоҳ кард:

– Кистӣ ва дар кучой?

– Ман Мушам, ана, дар байни алафҳо рост истодаам.

— Ҳа, дидам, Муши дузд будай. Бигү, ба ман чй кор дорй?

— Эй Оҳу, гүш кун, аз ҳамин рўз сар карда шоҳи ману ту дар ҷангал Шер мебошад. Мо бояд ўро иззату эҳтиром намуда дар пешаш таъзим намоем.

Оҳу сўи Муш нигаристу табассум карда гуфт:

— Ту чй мегўй? Ман ба Шер итоат кунам? Гүш кун, Муш, ман озодам, чи амале ҳоҳам ҳамонро мекунам. Шер ҷангалро нахаридааст. Чаро ба ў итоат мекардаам. Ман тобеи ҳеч кас будан намехоҳам. Озод мегардаму озод нафас мегирам. Рав аз ин чо, бар ман халал нарасон!

— Эй Оҳу, — гуфт Муш, — ту хатои саҳт мекунй, ҳеч гоҳ аз биният боло гап назан. Шер бузург ва тавоност, ба хубй наҳоҳем, бо қувваи зўрӣ моро тобеаш мекунад.

— Шер ҳеч гоҳ маро дастгир карда наметавонад. Ман чунон тез медавам, ки ў фарсахҳо ақиб мемонад. Акнун... Рав, аз ин чо!

Муш дид, ки бо Оҳу гапаш намепазад, бо қаҳр гуфт:

— Ман меравам, лекин ту, Оҳуи якрав, ҷазоятро мебинй!..

Муш ба назди Шер баргашт. Шер рӯи сабзаҳо дароз кашида, интизори омадани Муш буд. Ўро дида пурсид:

— Ҳа, вазирам, Оҳуро ёфтӣ?

Муш бо табъи хира гуфт:

— Ҳа, Оҳуро ёфтам, лекин бисёр худписанд будааст. Ман озод мегардам, аз Шери ту ҳеч тарсе надорам, ҷангалро ҳам нахаридааст, мегўяд.

— Аз ман натарсида ҳамин суханҳоро гуфт?


— Дигар забонам намегардад, ба такори суханҳои ў. Мегўяд, ки ман аз Шер дида тезтар медавам.

— Бо Оҳу чй кор мекунем акнун?

— Шоҳам, — гуфт Муш, — ў даъво дорад, ки тез мёдавад, шумо ба ў расида наметавонистаёд. Шарти аввал бо ў пойгаҳ кардан аст.

— Рафтём, ман давиданро ба ў нишон мёдиҳам.

Муш Шеро ба марғзоре, ки Оҳу мөчарид, бурд. Шер аз паси буттаҳо хеле ба Оҳу назорат кард. Баъд наъра



зада ба сүи Оху чаҳид. Оху аз тарс ба чап хез зада, ба дарахте бархұрд ва караҳт дар қояш монд.

– Ҳа, тездаваки нописанд! – ба Оху гуфт Шер. – Тарсидій, ҳең ғап не, ҳозир ман туро пора-пора мекунам, аз ларзидан халос мешавай.

Оху аз тарси өн ақиб-ақиб пой монду бо шаст ғурехт. Ба пасаш дигар нигоҳ намекард. Шер аз дунболаш медавид. Ногоҳ Охуи хаячонзада ба алафхо пецида пешпо хұрду афтод. Шер зуд худашро ба болои Оху партофт ва үро қунбидан намонд.

Оху ба зұр нафас кашида, ба Шер гуфт:

– Шери бузург, маро сар диҳед, маслиҳат мекунем.
– Акнун дер шуд!
– Дер нашудааст, – гуфт Оху, – шумо ҳама вақт метавонед маро бихұред. Илтимос маро сар диҳеду ба суханжоям гүш андозед.

Шер Охуро аз чанголаш раҳо кард. Оху аз өй хест. Мисли барги бед меларзид. Ашқ аз қашманаш равон буд.

– Суханатро гүй, чй меҳохй?

– Гуноҳамро бубахшед, ман ба шумо итоат мекунам, аз ҳамин лаҳза эътиборан, шумо шоҳи ман ҳастед. Ҳар фармоне дихед, ичро мекунам, чизе ҳоҳед, ҳамон мешавад.

Муш дуртар аз онҳо истода аз хурсандӣ боло-бolo мечаяд.

Шер ба Муш нигарист, ки вазираш чӣ мегӯяд:

– Ман ба ту гуфта будам, – гуфт Муш ба Оҳу, – дар ҷангал аз Шерам дида ҳайвони зӯр ва тавоно нест. Шер ба ҳамаамон ҳаққи шоҳӣ дорад. – Баъд ба Шер нигариста гуфт: – Аз гуноҳаш гузаред, шоҳам.

Шер лаб лесиду дандон гиз кард. Ҳаворо чуқур бӯй кашид ва гуфт:

– Майлаш, ин маротиба туро мебахшам, агар бори дигар такрор кунӣ, беист меҳӯрамат. Рав, ба ҳамаи оҳувон фаҳмон, ки ман кӣ ҳастам, ва ба қонунҳоям итоат кунанд, фаҳмидӣ?!

– Фаҳмидам, – гуфт Оҳу бо овози ларзон.

Оҳу рафт. Муш қоҳ-қоҳ хандид. Ба Шер нигариста гуфт:

– Дигар оҳуҳо фаҳманд, ҳатман ба шумо итоат мекунанд.

ОНҲО ба ҷои зисташон баргаштанд.

Рӯзи дигар Шер барвақт аз хоб бедор шуд. Муш болои таҳтасонге баромада бо дастонаш ду сангро бардошта машқ мекард.

– Ҳа, паҳлавон, – гуфт ба ў Шер, – машқ мекунӣ?

– Ман бояд бақуввату тавоно бошам, – гуфт Муш, – шоҳамро аз ҳатарҳо муҳофизат кунам.

– Ту бо ҳилаат маро бояд ҳимоя кунӣ, ин бозувонат тавони ҷанголи пишакро ҳам надорад.

– Шоҳам, ман ҳөле пурзӯрам. Дар як шабу рӯз метавонам амбореро холӣ кунам. Ғизои яксолаамро ҷамъ оварам.

– Ғизо гуфтию шикамам ба қур-қур даромад. Биё аз паси шикор шавем.

– Итоат! – гуфт Муш. Аз болои санг фаромад. Ба назди Шер омада ёлҳои дарози ўро бо панҷаҳояш шона кард.

– Гизоро аз кучо меёбем, шоҳам, – ба гӯши Шер гуфт Муш.

– Моро поҳоямон мөхӯронанд. Роҳ, ки рафтем, ягон чиз меёбем.

Онҳо ба доҳили ҷангал даромаданд. Шер оҳиста-оҳиста қадам мемонд. Муш ҷаҳида-ҷаҳида пеш мерафт.

– Шоҳам, дидед?

– Чиро?

Гусфанде алаф мөхӯрд. Муш онро ба Шер нишон дод. Шер хурсанд шуда гуфт:

– Ман ҳамеша ҳайвонҳои танҳоро шикор мекунам, ки дигар ҳайвонҳо аз кори ман ҳабар наёбанд.

Шер оҳиста-оҳиста пеш рафт. Чунон қадам мемонд, ки ҳатто шалфаи пояшро намешунидӣ. Вақте ба гусфанд наздик шуд, дарҳол ба ў ҳамла кард. Онро дар як мича задан ба замин хобонд ва аз гулӯяш дошт. Гӯшти гарми хунолудро лафча-лафча нахойда фурӯ бурдан гирифт. Пас аз шикамаш сер шудан Муш ба ёдаш расид. Сарашро баландтар бардошта садо кард:

– Каний ту, вазири оқилу донои ман?

– Ман дар ин ҷоям шуморо посбонӣ мекунам!

– Биё, ту ҳам гӯшт бихӯр!

– Шоҳам, бо иштиҳои том ҳӯрдан гиред. Ман ба болои дароҳт баромада, мева мөхӯрам.

Ниҳоят, ҳарду шикамашонро сер карданд. Шер хурсанд буд. Гаҳ шикамашро мемолиду гаҳ лабонашро мелесид.

– Муш, дар кучоӣ?

– Ана ман, шоҳам, дар шоҳи дароҳти санҷид. Санҷид мөхӯред, партоям?

– Не. Ба наздам биё!

Муш ба назди Шер омад.

– Хизмат, шоҳам?

– Имрӯз киро ба итоатамон медарорем?

Муш каме фикр карду пас аз ҷояш хеста рақсиду суруд ҳонд.

– Ин чӣ нағма аст, Муш?

– Аз хурсандӣ, шоҳам.

– Чй хурсандй?

– Гургро тобеъ мекунем. Гург худашро дар чангаль тавоно мөхисобад. Ҳамаи ҳайвонот аз дасташ ба дод омадаанд.

– Бирав, Гургро ба наздам биёр!

Муш дар چояш ларзид.

– Ҳа, ба ту чй шуд? Ларзаат гирифт?

– Шоҳам, Гург бисёр бадчаҳл аст. Ман аз ў метарсам.

– Вазири ман бояд аз ҳеч ягон ҳайвон натарсад.

Бирав, Гургро ҷустуҷӯ кун ва ўро ёфта биёр.

Муш аз тарсаш:

– Хуб шудааст! – гуфта, ба ҷустуҷӯи Гург рафт.

Муш пас аз ҷустуҷӯи зиёде Гургро ёфт, ки паси дарахте, пинҳон шуда Ҳаргӯшеро мепоиду нияти ҳурданашро дошт. Ҳаргӯш бехабар аз Гург наздик меомад. Гург ёлҳояшро сих кард. Нимхез шуд. Тамоми вазнашро ба пеш гирифт.

– Э,-э,-эй Гург, холо исто! – садо баланд кард Муш.

Аз ин садо Ҳаргӯш гурехт ва Гург дар ғазаб омада ба ақиб нигарист. Болои шохи буттае Мушро дид. Дод зада гуфт:

– Чаро садоятро баланд кардӣ, лаънатӣ? Ҳаргӯшро гурезондӣ, маро аз луқмаи тайёрам маҳрум кардӣ?

– Гург, гӯш кун, – гуфт Муш. – Ман ба ту паёме аз Шер овардаам ва ту бояд онро қабул кунӣ.

Гург бо як ҷаҳиш Мушро ба даст гирифт, ба ҷашмонаш нигариста гуфт:

– Ҳа, тарсончак, сайдамро гурезондӣ, акнун туро як луқмаи хом мекунам.

– Маро сар дех! Ман бо амири шоҳи чангаль, Шер, ба ин ҷо омадаам. Аз ҳамин рӯз сар карда ту, ман ва дигар ҳайвонҳои чангаль бояд ба Шер итоат кунем. Акнун сар дех, агар маро бихӯрӣ ҳолат бад мешавад.

– Гӯш кун абллаҳ, ман на ба фармони Шерат итоат мекунаму на ба фармони дигарон. Ман Гурги озодам, меҳоҳам озодона зиндагӣ кунам. Бирав, ба Шерат бигӯй, ин суханҳои маро! -- Мушро дур ҳаво дод.

Муш бо азобу машаққат ба назди Шер баргашт. Шер дид, ки ранги рўи Муш кандагй, пурсид:

– Ҳа, чй шуд?

– Уфф, ин Гурги лаънатй қариб буд, ки маро мекушт.

– Барои чй?

– Бисёр ҳам мағур аст. Ба Шер итоат намекунам, мегүяд. Ман озодам, озод мегардам. Маро ҳавола дода гуфт, ки бирав ин суханҳоро ба Шер бирасон!

Шер наъра кашида аз ҷояш хест:

– Маро ба назди Гург бубар! Пӯсташро аз танаш ҷудо мекунам.

Муш пешопеш, Шер аз қафо ба ҷустуҷӯи Гург рафтанд. Шер хеле дар ғазаб буд. Раҳораҳ Гургро дашном медод. Ногоҳ Ҳаргӯшро диданд, ки сарсону ларзон ба чор тараф медавад.

– Ҳа, чи гап? – пурсид Шер.

– Шери бузург, – гуфт Ҳаргӯш ларзида, – Ман аз гуфтугӯи Муш бо Гург хабар дорам ва бе ягон монеъя ба шумо итоат мекунам. Шоҳам Гург маро ҳӯрданист. Шумо, маро аз ин ҳалокат начот дихед, як умр хизмататонро ба ҷо меорам.

– Офарин, Ҳаргӯш! Бирав, ту бепарво дар ҷангаль гаштан гир, гуфт ба ӯ Шер.

– Аз шумо миннатдорам шоҳам, – гуфт Ҳаргӯш пас ба даруни ҷангаль даромада рафт.

Гург, ки аз паси ҳаргӯш меомад, аз ин кирдори Шер ба ҳашм омада, ба сӯи Шер дандон гиз карда гуфт:

– Ту чй ҳақ дорӣ, ки луқмаи маро раҳо мекунӣ?

Шер ба Гург гуфт:

– Ба ту Муш суханҳои маро расонд?

– Расонд.

– Чаро саркашӣ мекунӣ?

– Ман рости гапро гуфтам. Намехоҳам, ки касе ба ман соҳиб бошад. Ман озод будан меҳоҳам, – дод зад ба Шер.

– Агар ин тавр бошад, биё шарт мегузорем.

– Чй шарт?



– Бо ҳам мечангем. Касе ғолиб барояд, ҳамон шоҳи ҷангал мешавад.

Гург каме фикр кард. Ӯ ҳайвонҳои аз Шер ҳам бузургҷӯсаро афтонда, шикамашонро чок карда буд.

– Ман розӣ, – гуфт.

Ҷанги Гургу Шер сар шуд. Ба яқдигар дарафтоданд. Гург меҳост, ки ба Шер ҳамла карда, шикамашро чок кунад, аммо зарбаҳои дастони пурқуввати Шер ӯро дур мепартофт. Гург дар атрофи Шер давр меҳӯрд. Лаҳзаи мувофиқи ҳуҷум мекофт. Шер ногоҳ ғуррид. Чунон чобук ва озод ба Гург ҳамла кард, ки Гург ҷои гурез наёфт. Аз зарбаи ногаҳонии Шер ба замин афтод. Саҳт лат ҳӯрд. Шер бо ду даст ба ӯ фишор оварда, гуфт:

– Ҳа зӯр, гап зан, кӣ шоҳ аст? Ё пора-пораат кунам?

Бо ҷашмони ашколуд Гург ба Шер гуфт:

– Маро раҳо кун...

– Ту нописанди саркашро ман пора-пора мекунам.

– Маро раҳо кун, амратро ба ҷо меорам.

– Ту лаънатии гарданғафс аз зинда монданат мурданат беҳтар.

— Хоҳиш мекунам, хизмататро ба چо меорам, саркашӣ намекунам. Ба ҳамаи Гургон эълон мекунам, ки Шер шоҳи ҷангал аст.

Шер аз болои Гург хеста, гуфт:

— Рафта ба ҳамаи гургон мефаҳмонӣ, ки ман шоҳам. Агар ҳоҳам ҳамаатонро зеру забар мекунам. Акнун рав...

Гург ба дохили ҷангал рафт. Муш аз хурсандӣ мерақсид. Ҳарду хурсандона ба макони худ баргаштанд.

Рӯзи дигар, Шер аз хоб хесту Мушро садо кард. Муш давида ба наздаш омад:

— Хизмат, шоҳам!
— Медонӣ, имрӯз ба назди кӣ меравӣ?
— Не, шоҳам. Ба назди кӣ меравам?
— Ба назди Паланг! – ғуррида гуфт Шер.
— О, -о, -о, – лаҳзае сухан гуфта натавонист Муш. – Шоҳам, Паланг ҳайвони бадҷаҳл аст.

— Гӯш кун, Муш, корро, ки сар кардем, бояд ба охир расонем. Мо дигар роҳи ақибгардӣ надорем. Қафо гардем, ба ҳалокат мерасем. Рав, Палангро ёб!

Муш ларзида-ларзида гуфт:

— Хуб шудааст, – давида ба дохили беша рафт.
Пас аз ҷустуҷӯи зиёде Муш Палангро ёфт, ки ҳайвонеро пора-пора кардаасту гӯшташро мөхӯрад. Муш ба ӯ наздик шуда гуфт:

— Паланг-ако, ман ба шумо гап дорам.

Паланг бо ҳашм гуфт:

— Чаро маро дар вақти ғизо ҳӯрданам ҳалалдор мекунӣ, агар сер нашавам, туро ҳам мөхӯрам. Дар ҷоят начунбиде ист. Пас аз тановул ман бо ту гап мезанам.

Паланг боз ба гӯштҳӯрӣ машғул шуд. Нижоят шикамаш сер шуду боз ҷанд пора гӯшт боқӣ монд. Сарашро ба сӯи Муш гардонида гуфт:

— Муш шукр кун, ки сер шудам вагарна... Ҳайр майлаш гап зан, чӣ меҳоҳӣ?

– Паланг-ако, – гуфт Муш, – ман ба шумо хабареро расонданиям, ки аз ҳамин рӯзу соат сар карда Шер шоҳи ҷангаль эълон шудааст. Шумо инро бояд қабул кунед.

Паланг чӯбера аз замин бардошта ба сӯи Муш партофт. Чӯб ба пои Муш расида, ўро маъюб кард.

– Бирав, ба Шерат бигӯй, ки қаҳри маро наорад. Ўшоҳи сари бефаҳми ҳудаш шавад. Бирав, ба ҷашмам нанамо!

Паланг думашро ҷунбонда-ҷунбонда рафт. Муш лангида-лангида базур назди Шер омад.

– Ба ту чӣ шуд? – пурсид Шер.

– Ба шумо гуфта будам, ки Паланг саркашу якрав аст.

– Ман якравияшро ба ў нишон медиҳам. Поятро баста ягон чиз бихур, сипас ба назди Паланг меравем.

Муш ба ҳонааш, ки дар ковокии решани дарахт буд, даромад. Ғазаби Шер торафт авҷ мегирифт, кинаи ҷангҷӯй дар дилаш ҷӯш мезад. Пас аз ҷанд лаҳза садо баровард.

– Муш! Ҳо, Муш, баро тезтар ба ҷанги Паланг меравем.

Муш лангида-лангида берун баромад.

– Ман дар хизмати шоҳам тайёрам!

Онҳо ба назди Паланг омаданд. Паланг болои таҳтасонг ҳобида буд. ЎШеру Мушро дид, гуфт:

– Биёед, меҳмонҳои нохонда. Гушна бошед, ҳо дар паси дарахт пораҳои гӯшт ҳаст, рафта ҳӯред.

Шер ба сараши наъра зада гуфт:

– Ин қадар мағрур нашав!

Паланг ҳам аз ҷояш ҳеста, ба сари Шер наъра зад:

– Гӯш кун, ман ҳеч гоҳ ба ту таъзим намекунам. Фаҳмидӣ, бирав аз ин ҷо, ҳол он ки ба ҷанг даст назадаем!

Шер ба Паланг наздик шуда гуфт:

– Ҷанг гуфтӣ? Майлаш ман розӣ. Мо қувваозмой мекунем, боҳти ба ман итоат мекунӣ, боҳтам ҳар чи ту ҳоҳӣ ҳамон мешавад.

Паланг ба андеша рафт. Ӧ медонист, ки Шер бақувват аст, агар ҹанг кунанд, шикаст меҳӯрад. Беҳтар аст, ки бо ҳам даванд. Шери вазнин дар давидан аз Ӧ ақиб мемонад. Бо ҳамин мақсад гуфт:

– Биё аз ҳамин чо то лаби дарё медавем. Касе пеш расид, ғолиб ҳисоб мешавад.

– Ман розӣ! – гуфт Шер.

– Муш довар мешавад, – гуфт Паланг.

– Ман аз кучо медонам, кадоми шумо пештар ба лаби дарё расидед? – гуфт Муш. – Аз ин чо дарёро намебинам.

– Ба гардани ман баромада савор мешавӣ, – ба Муш гуфт Шер.

Муш як хат кашид. Шеру Палангро сари хати кашидааш овард. Ба гардани Шер баромада, аз ёлаш маҳкам қапид.

– Таёр шавед, – гуфт.

Шеру Паланг таёр шуданд.

– Як, ду, се! – мегӯям. Ҳамин ки «се!» гуфтам медавед.

Муш бо овози чирросӣ:

– Як, ду.., се! -- гуфт. – Шеру Паланг ба пеш давиданд.

Роҳ набуд, дарахтон, буттаҳо халал мерасониданд. Аз байни алафҳои баланд дарё наменамуд, осмон метофтун ҳалос. Онҳо паҳлӯи ҳам медавиданд, аз пешғори калоне баромад. Шер онро давр зад. Паланг хост, ки ғорро ҷаҳида гузарад ва аз Шер пеш равад. Бо тамоми қувваташ хез зад. Дастанаш ба он канори ғор нарасиданд, ва ҷисмаш вазнинӣ карду ба қаъри он афтод. Муш ба қафо нигарист, ки паланг нест. Ба гӯши Шер дод зада гуфт:

– Паланг дар ғор фурӯ рафт.

– Боз ҳам хуб.

Шер медавид.

– Шоҳам, давидан дигар зарур нест.

– Чаро?

– Бе Паланг кучо медавем?

– Шарти мо ба лаби дарё расидан аст. Ман бояд шартро ичро кунам.

Шер то лаби дарё давид. Паси харсанге нишаста нафасашро рост кард. Муш аз болои харсанг ба мавчи дарёю соҳили дигари он менигарист. Хурсанд буд, ки Паланг ба чашм наменамояд. Шер ба оби дарё даромада баданашро шӯст. Чанде пас аз об баромада танашро афшонида гуфт:

– Муш бармегардем, Паланг наомад.

Онҳо ба лаби ғор расиданд. Аз дохили он нолаи ҷонкоҳи Паланг меомад. Шеру Муш ба даруни ғор нигаристанд:

– Ҳа, пахлавон, – гуфт Шер, – чӣ аҳвол дорӣ?

– Илтимос, маро начот диҳед, поям дард меқунад, аз ғор баромада наметавонам.

– Аввал гӯй ки шартро бой додӣ ё не?

– Бой додам, шумо, Шерам тавоно ҳастед. Илтимос маро начот диҳед.

Шер ба вазираш Муш нигариста гуфт:

– Бо ӯ чӣ кор меқунем?

– Шоҳам, ӯ бисёр мағрур аст. Шуморо азоб дод. То лаби дарё давидед. Маслиҳат ҳамин, ки дар ҳамин ҷо мурад. Гӯшташро лошахӯрҳо баранд. Устухонҳояш пӯсанд.

Паланг аз дохили ғор бо нола гуфт:

– Илтимос, маро начот диҳед, Шерам, ман туро ба шоҳӣ қабул меқунам, фармонҳоятро ба ҷо меорам, начотам диҳед.

– Паланг дарҳости моро қабул кард, агар начоташ надиҳем, хуб намешавад, – гуфт Шер ба Муш.

Шер ба даруни ғор нигарист. Ғор хеле ҳам чуқур буд.

– Каний, дастатро дароз кун.

Паланг ба девори ғор часпида дасташро ба сӯи Шер дароз кард. Дасти Шер ба дасти Паланг нарасид.

– Вазирам, тадбире ҷӯй, – гуфт ба Муш, – ин саркаши таслимшударо аз ғор барорем.

– Чорааш осон, шоҳам.

– Чи хел?



— Ана, он дарахти ба замин афтодаро оварда, ба ғор мепартоем, Паланг ба он часпида ба берун мебарояд.

— О, ба зиракиат ман қоил! — гуфт Шер.

Онҳо рафта дарахти хушки ба замин афтодаро кашида ба лаби ғор оварданد.

— Эҳтиёт шав, ба сарат назанад, — гуфт Шер ба Паланг.

Шер дарахтро оҳиста ба даруни ғор тела дода фаровард. Паланг ба он часпида базүр ба берун баромад. Пой чапаш мелангид. Дастаншро сүи Шер дароз карда гуфт:

— Ман дар хизмати шоҳи ҹангал, Шер, тайёрам.

— Бирав, ба қавму қабилаат фахмон, ки ба ман итоат кунанд!

— Ба ҹашм, шоҳам!

Паланг лангида рафт.

Мушу Шер ба макони худ баргаштанд.

Онҳо мағлуб шудани Палангро баҳс мекарданд. Ҳамин замон, начандон дурттар аз наздашон, Хирсе мегузашт.

Муш Хирсро диди ба Шер гуфт:

§ ♂

– Шоҳам, шоҳам, бинед, Хирс бо пои худаш омада истодааст. Шумо метавонед бо ӯ дар ҳамин ҷо гап занед. Шер, ки нав аз ҷанги Паланг баргашта буд, хело монда ва бо ғазаб буд. Ӯ ба сӯй Хирс ҷашмонашро қалон кушода садояшро баланд кард.

– Хирс, ҳой Хирс ба назди ман биё!

Хирс сарашро бардошт, ки рӯи санги қалоне Шер ва дар наздаш Муш нишастаанд.

– Лаббай Шер? – гуфта ба онҳо наздик шуд.

– Гӯш кун, Хирс, ту аз гапу ҷавабаронӣ ин ҷангал боҳабарӣ?

– Бале гапу овозаҳо бисёранд. Аммо ба шумо қадомаш муҳим аст?

– Аз муҳорибаҳову шоҳигарии ман.

– Ҳа шунидам. Ҷанд муҳорибае, ки доштед ғолиб баромадаед.

– Ин тавр бошад, гӯш кун Хирс шарт нест, ки дигарашро фаҳмонамат. Ба ман итоат мекуни ё не. Агар не бошад инро дон: Ҳар зимистон ту дар хоби дуру дарозӣ, ҳатто намедонӣ, ки дар дунё чӣ гапу, чӣ кор мешавад. Агар итоат нақунӣ, ман гушна мемонаму омада туро дар хобат меҳӯрам.

– Не-не, Шер, чӣ ҷои баҳс аст, ман қашмокашро дӯст намедорам. Ҳоло ки ҳайвонҳои ҷангал туро ба шоҳӣ қабул карданд, мо низ туро ба шоҳӣ қабул мекунем.

– Офарин Хирс, акнун метавонӣ роҳатро давом бидиҳӣ, бирав!

Пас аз рафтани Хирс Муш қоҳ-қоҳ ҳандида ба Шер рӯй оварда гуфт:

– Шоҳам ҳайрият дар миёни ҳайвонҳои бузургчусса, ҳайвоне ёфт шуду бе ягон баҳсу муҳориба ба мо итоат кард.

Мушро садои ҳандааш боз баландтар мешуд. Ногаҳ ҷашмаш ба Шер афтоду аз ҳанда боз истод. Шер ба Муш наздик шуда, бо ҷашмони қалон кушодаи бадҳайбаташ нигоҳ карда гуфт:



— Ҳа тирмизак, авал худат гүй, ки ба галаи Мушонат фахмондай, ки ба кى бояд итоат кунанд?

— Ҳа-ҳа Шоҳам, — ларзид Муш, — пеш аз ҳамаи ин ҳайвонҳо, мо, Мушҳо якум шуморо ба ҳайси шоҳӣ қабул карда будем. Шоҳам Хирс низ ба ман нею ба шумо, итоат кард, ҳа-а...

Шер сарашро бардошта чунон баланд хандид, ки Муш ҳайрон монд.

— Муш, вазирам, рав шаб шуд, монда шудай, хоб куну барвақт бихез!

Рӯзи дигар ҳам фаро расид. Шер хурсанд буд. Рӯи санг нишаста суруд меҳонд. Муш дар хонааш буд. Пас аз чанд лаҳза Шер садо баровард:

— Муш, ҳой Муш, аз хонаат баро!

Муш аз хонааш баромад.

— Ана ман, шоҳам!

— Имрӯз чӣ кор мекунем?

— Хоҳиши шумо, шоҳам. Ҳар чӣ фармоед.

Шер дасташро бардошта гуфт:



– Имрұз ба ҳашаротқо рафта мегүй, ки ман шоҳи ғангалам.

Муш ҳайратомезона гуфт:

– Шоҳам, ҳашаротқо кій шудаанд, гапатонро ҳайф нақунед. Ман ба назди онҳо намеравам.

Шер ба ғазаб омада дод зад:

– Гүш кун! Ту ними як панцаи ман намешавй, боз ба ман дарс нишон медиҳй? Аз ҳашаротқо битарс. Агар тұда шуда ба гүшу биният дароянд, қо ба қо мемурй. Алови ғашмашонро бояд бигирем.

Муш гуфт:

– Ба оқилу доно будани шоҳам оғарин мегүям. Ба назди кадом намудашон равам?

Шер фикр кард. Аз ҳама хавғнокаш барои ӯ Мұрчаҳо буданд. Ба дахону бинй, гүшхояш медаромаданд. Гуфт:

– Ба назди Мұрчаҳо бирав!

– Итоат, шоҳам!

Муш ба даруни беша давида рафт. Ба чор тараф менигарист, ки Мұрчаҳоро ёбад. Ғашмаш ба дарахте афтод, ки рещаю тану навдахояш пур аз Мұрча буд. Мұрчаҳо ба ҳар сү ҳаракат мекарданд. Баъзеашон

нисбат ба чисми худ бори калонро мебардоштанд. Муш ба сари онҳо садо баланд карда гуфт:

– Истед дар ҷоятон!

Мурчаҳо садои Мушро шунида дар ҷояшон истоданд.

– Ҷӣ дод мезани? – гуфт сардори Мурчаҳо. – Ҷӣ мəхοҳӣ?

– Эълони маро шунавед! Аз ҳамин рӯз сар карда, ҳамаатон ба Шер итоат мекунед. Ӯ шоҳи ҷангал аст. Фаҳмидед?

Мурчаҳо ба яқдигар нигариста хандиданд. Сардори Мурчаҳо гуфт:

– Эй Муш, агар Шерат пурзӯру тавоно бошад, бирав бигӯй, ки аввал бо мо нею бо Фил қувва озмояд, агар ғолиб барояд, мо ба ӯ итоат мекунем.

Мурчаҳо ба кори худ машғул шуданд. Муш баргашта ба назди Шер омаду асли воқеаро ба ӯ нақл кард. Шер суханони Мушро шунида гуфт:

– Мурчаҳо рост мегӯянд. Бирав Филро ёфта бигӯй, ки ман шоҳи ҷангalam, бар ман итоат кунед.

Муш ба ҷустуҷӯи Фил рафт. Оқибат ӯро дар лаби дарё ёфт. Фил хартумашро пури об карда ба пӯшташ мəпошид. Вақташ ҳам ҷоқ мəнамуд. Муш ба ӯ гуфт:

– Фил, ман мəхοҳам ба шумо хабареро расонам. Аз ҳамин рӯз сар карда шоҳи мову шумо Шер ҳоҳад буд. Шумо инро бояд қабул кунед.

Фил обҳои дар хартумаш бударо ба рӯи Муш пошид ва гуфт:

– Ба фикрам ҷанд вақт боз оббозӣ накардай, майнаат ҳароб шудааст. Ин ҷӣ ҳабарест, ки ту ба ман мəрасонӣ? Рав, гум шав, дар назарам нанамо, ман ҳам туро ва ҳам Шератро мачак мекунам.

– Фил, мəбинам, ки шумо маро гӯш ҳам намекунед, агар ин қадар тавоно бошед, ба назди Шер рафта, ин суханҷоятонро худатон гӯйед.

– Шерат дар кучост?

– Дар маконаш, болои тахташ нишастааст.

– Шерат кист, ки ман ба наздаш равам.

– Набошад, фардо ба назди дарахти Мурчагон, ки дар сари роҳаст, биёед, ман Шерро ба он ҷо меорам.

Фил розӣ шуд. Муш баргашта ба назди Шер омад.

– Ҳа Муш омадӣ, афтат ким-ҷӣ хел менамояд. Гуё дар ягон лойиқа ғутида боши. Дар кӯҷо будӣ?

– Шоҳам ба назди Фил рафта будам. Фил бошад оббозӣ мекард. Пас аз шунидани суханҳои ман, саҳт ба ғазаб омад. «Шояд чанд вақт аст, ки ту оббозӣ накардай» гуфта, ҳамаи обҳои дар хартумаш бударо ба сару танам пошид. Бовар, кунед, шоҳам оби бо шаст пошидаи Фил маро миёни хоку алафҳо чунон тоб дод, ки... Аз ҳамин сабаб афту андомам чунин менамояд.

Ва боқимондаи суханони Филро ба ӯ расонд. Шер дар ғазаб шуда гуфт:

– Кори кардагии ин лаънатиро бинед-а... Инҳо бе ҷангӯ қашмокаш намехоҳанд ба ман итоат кунанд. Ғам нахӯр, вазири ҷолокам фардо Фил ҳам ба итоатам медарояд. Дар набуданат як гӯсфанди аз рама ақибмонда ба дастам афтод, шикамсерӣ ғизо хӯрдам. Боқияш дар зери дарахт, рафта бихӯр.

Шер болои таҳтасанг дароз қашид. Муш ба сӯроҳии хонааш даромад.

Саҳар ҳарду ба назди дарахти Мурчагон омаданд. Фил аллакай танаашро ба он дарахт мемолид ва хартумашро алвонҷ медод. Шер ба Фил нигариста гуфт:

– Фили бузург, медонам, ки Мурчагон туро ҷонибдоранд, вале ман меҳоҳам, ки ҳам ту ва ҳам Мурчагон дар итоати ман бошед.

– Ҳеч гоҳ! – гуфт Фил ва бо хартумаш ба рӯи Шер зад.

Шер дар ғазаб шуда, ба Фил ҳуҷум кард. Ҷанг сар шуд. Фил меҳост Шерро ба хартумаш печнонад, вале Шер чунон ҷобукӣ нишон медод, ки фикр мекардед бол дораду аз ин тараф ба он тараф мепаррад.

Мурчагон чусту ҷолокии Шерро дида ба ҳаяҷон афтоданд. Онҳо намехостанд, ки Фил мағлуб гардаду зери фишори Шер бимонанд. Дам ба дам муҳорибаи



Фил суст мешуд. Шер бо дандонҳояш бадани Филро аз чанд ҷояш канда хуншор кард. Мӯрчаҳо назди сардорашон ҷамъ шуда маслиҳат карданد, ки ба Фил ёри расонанд. Шер Филро қариб ки аз пой афтонида буд. Аммо Мӯрчагон ба ҷашму гӯшаш даромада буданд. Кори Шер дубора шуд. Ў бо дастонаш ҷашму рӯяшро тоза мекарду аз тарафи дигар ба ҳамлаи Фил ҷавоб мегардонд. Муш ин кори Мӯрчагонро дида ба ғазаб омада гуфт:

– Ин ҷанги танҳо Шеру Фил аст. Мӯрчаҳо ҷаро шумо ба Фил ёри мерасонед? Ин номардӣ аст! – Касе ӯро гуш намекард. Кори Мӯрчаҳо ба Муш ҳӯш намеояду ба худ мегӯяд: «Ман ҳам медонам чӣ кор кунам».

Муш давида ба болои Фил мебарояду зуд дохили гӯшаш мешавад. Гӯшашро ҳарошида Филро бетоб мекунад. Фил аз қити-қитии мушу зарбаҳои Шер худро гум карда ба дарахти азиме зада якпаҳлу меафтад. Ҳама ҳомӯш шуда ҳайрон мемонанд. Шер наъракашида мегӯяд:

— Фили бузург, Фили тавоно, кани аз چоят бихез. — Як қабза Мұрчаҳоро бо хок бардошта ба рүи Фил мепартояд. — Ана ин Мұрчаҳои лаънати низ бо тү, бар хок яксон мешаванд. Чай гуфти Муш — гуфта ба ҳартараф менигарад. Аммо муш дар чашм наменамуд. — Муш, ҳо, Муш, дар күчой? - дод зад Шер. Ногаҳ овози пасти Муш ба гүши Шер мерасад.

— Шоҳам, шоҳам ман дар даруни гүши Филам. Сари Филро каме бардоред аз дохил бароям, нафасам танг шуд.

Шер зуд рафта сари Филро аз рүи хок мебардорад. Ҳамон замон Муш аз гүши Фил ҷаҳида мебарояд.

— Раҳмат шоҳам, раҳмат.

— Ту дар гүши Фил чи кор мекунй Муш? — мепурсад Шер.

— Дар гүши Фил чи кор мекунам, пурсидед шоҳам, чай хел, чай кор мекунам. Ин Мұрчаҳои лаънати ба Фил ёрдам карда ба сару рүи шумо баромаданд. Ман ҳам инро дида, шоҳам вазир дорад гуфта ба шумо ёрдам кардам. Ба гүши Фил даромада бетобаш кардаму дукаса үро афтондем тамом. Ба фикрам кори ман номардй нею аз рүи адолат буд, шоҳам!

Шер баланд ҳандида гуфт:

— Офарин Муш, вазириятро ҳалол кардй. Ана акнун гүй, ки ин ҷасади нимзиндаи Филро чи кор қунем?

— Шоҳам чай коре меҳоҳед биқунед. Истед, биёед шоҳхояшро шикаста бурда дар дарахти пеши хонаамон оvezon мекунем. Ҳаргоҳе, ки бар он нигоҳ биқунем, мегүем. Ана чай шуд бар ҳоли Фили бузургчуссай худнамо.

Фил ба ҳуш омада буду аз суханони Муш ба тарс афтолд. Сипас сарашро бардошта садои нимҷонашро баланд кард:

— Не ман хато кардам. Маро бубахшед. Шер як бори дигар мардонагиятре нишон дода аз гуноҳам гузар. —

Хой Мұрчақо! Дидед, Шер тавоно будааст: Ба ү таъзим кунед, сари итоат фуруд оред!

— Дидем, — гуфтанд Мұрчагон. Шерро ба шоҳӣ мепазирим.

— Ман ҳам Шерро шоҳи худ меҳонам, — гуфт Фил.

.Шер ба Фил нигариста каме раҳмаш омада гуфт:

— Майлаш Фил ин бор мебахшамату бори дигар ҳато накун. Муш биё ба хона меравем, инҳо таслим шуданд.

Онҳо хурсандона ба макони худ баргаштанд.

Рӯзи дигар фаро расид. Шеру Муш ба лаби чашма рафта об нӯшиданд. Пас Шер ба Муш гуфт:

— Вазири оқилу доноям. Имрӯз ба назди Рӯбоҳ рав, ба ү фаҳмон, ки ман Шер шоҳи ҷангалаам.

— Шоҳам, — гуфт Муш, — фармони Шумо бароям қонун аст. Ичро мекунам.

— Бирав, ман то омаданат дар ҳамин ҷо истироҳат мекунам.

Муш ба ҷустуҷӯи Рӯбоҳ рафт. Ёфтани Рӯбоҳ тӯл накашид. Ӯ дар назди хонааш суруд меҳонд. Муш ба пешаш рафт:

— Ҳа, Рубоҳ, ба назарам хурсанд менамоӣ?

— Шикамам сер, барои ҳамин хурсандӣ мекунам.

— Рӯбоҳ, — гуфт Муш, — ман омадаам, ки паёми Шерро ба ту расонам.

Рӯбоҳ ба Муш гуфт:

— Ман аз ҳама амалҳои Шеру ту огоҳам. Шер бузург аст. Ҳудашро шоҳи ҷангалаам эълон кардааст. Касе ба ү итоат накунад, пора-пора мешавад. Ман як ҳоҳиш дорам.

— Чӣ ҳоҳиш? — гуфт Муш.

— Маро ба назди Шер бар, ба Ӯ гап дорам.

— Майлаш. Аз пасам биё. — Муш як-ду қадам монду пас истода даме ба фикр рафта гуфт:

— Не-не, Рӯбоҳ, ту пешопеш рав ман аз ақибат меоям!

Рӯбоҳ ҳайрон шуда аз Муш мепурсад:

— Чаро ман пешу ту аз ақиби ман меомадаӣ? Ҳоло он ки ман роҳро намедонам.

Муш ба Рӯбоҳ дуру дароз нигоҳ карда гуфт:

– Гуфта намешавад. Шояд гурасна бошию аз ақиб дошта як луқмаи хомам карда бихурӣ. Ҳама медонанд, ки Рӯбоҳ чӣ тавр ҳиллагар аст!

Рӯбоҳ хандида гуфт:

– Муш бо ҳамин қадар ҳайвонҳои бадҳайбат рӯ ба рӯ шудиу натарсиди, аз ман чаро метарсӣ? Ғайр аз ин Шер вазифаи калон, вазириро ба ту додаст. Ва ман ҳам аз ҳамин рӯз сар карда туро ҳамчун вазири ҷангал ҳурмату эҳтиром меқунам. Лекин Мушҷон қарсак аз ду тараф мешавад. Агар ягон корам ба Шер афтад, ваъда бидеҳ кӣ қумак мерасонӣ? Ту ку вазири ҷангал ҳастӣ!

Муш фахркунон бо сари баланд мегӯяд:

– Албатта Рӯбоҳ, ман ку вазирам!

Онҳо ба назди Шер расиданд. Рӯбоҳ ба Шер наздик шуда салом дод. Шер ба саломаш ҷавоб гардонду пурсид:

– Чӣ меҳоҳӣ?

– Ман шуморо ба ҳайси шоҳи ҷангал пазируфтам. Медонам, ки аз шумо дида ҳайвони пурзӯру тавоное дар ин ҷангал нест, вале як ҳоҳиш дорам.

– Чӣ ҳоҳиш?

– Медонам, ки иҷрои он аз дasti шумо меояд.

– Гап зан, натарс.

– Ҳоҳишам, ҳамин ки Шумо шоҳи ҷангалед, фармон дижед, ки ҳайвонҳои аз ман зӯртар маро нахӯранд.

Шер хандида, гуфт:

– Ҳоҳишат ҳамин бошад, иҷро мешавад. Касе ба ту таъқиб кард, ба ман ҳабар расон.

– Миннатдорам, шоҳам.

– Акнун бирав, аз паси корат шав, – гуфт Шер ба Рӯбоҳ.

Рӯбоҳ шодон ва сурудхонон рафт.

Аз байн ду-се рӯз гузашту Шер ба Муш гуфт:

– Муш, имрӯз ба ҷондорхое, ки дар обҳои ҷангал зиндагӣ меқунанд, бирасон, ки ман шоҳам, бигзор ба фармонҳоям итоат кунанд.

Муш аз ин суханони Шер ҳайрон шуда, гуфт:



— Шоҳам, шумо дар хушкӣ тавоноед, вале дар дохили об чӣ хел амру фармон медиҳед. Ҷондорҳои обӣ ба шумо итоат намекунанд.

— Эй Муш, гапи бисёр мазан, он чӣ гуфтам, ичро кун! Ман аввал фикр карда, баъд гап мезанам. Бирав, амрамро ба Наҳангӯ моҳихо ва дигар ҷондорони обӣ расон!

Муш ба лаби дарё рафт. Ҷонварҳои обӣ дар дарё ба ҳар тараф ғӯта мезаданд, ба болои об мебаромаданд, боз ба қаъри дарё фурӯ мерафтанд. Гӯё мавҷҳои қабуттоби об ҷонварҳои обиро ба оғӯш мекашид. Муш ба шоҳи буттае баромада, садо кард:

— Гӯш кунед, эй Наҳангӯ Моҳӣ ва ҳамаи ҷонварони обӣ! Ман ба шумо паёми шоҳи ҷангал Шерро овардаам. Аз ҳамин рӯз эътиборан ҷондорҳое, ки дар зери об зиндагӣ мекунанд, бояд ба шоҳи ҷангал ба Шер итоат кунанд. Гуфтаҳои ӯро ба ҷо оваранд. Касе, ки фармонҳои шоҳи ҷангалро ичро намекунад, аз ҷониби Шер ҷазо дода мешавад!

Наҳанг ба рӯи дарё баромада, бо думаш обро пош дода, ба Муш гуфт:

– Гүш кун, ифлосак, зўри Шер ба ту барин майдаҳакъо мерасад. Ба чангал шоҳӣ кунад, вале ба даруни об, ки чои мост, чӣ кор дорад?

Дигар ҳайвоноти обӣ ҳам тарафи Наҳангро гирифтанд:

– Шер дар дохили об як дақиқ ҳам зиндагӣ карда наметавонад, боз шоҳи мо мешудааст, ба ў итоат намекунем. Бирав, ин хабарро ба Шерат бирасон.

Чонварони обӣ ба рӯи Муш обро чош дода, ба қаъри дарё рафтанд.

Муш пас гашту худ ба худ гуфт: «Худоё, Шер чӣ тавр инҳоро тобеъ мекарда бошад? Инҳо дар қаъри дарёянд. Агар ба хушкӣ набароянд, Шер бо онҳо кувваозмой карда наметавонад. Онҳо ба хушкӣ бароянд, ҳалок мешаванд».

Ҳамин фикрҳо дар сараш ба назди Шер расид. Шер думашро ҷунбонида, гуфт:

– Чӣ хабари хуш овардӣ?

– Шоҳам, чонварони обӣ ҳам якраванд. Ба даруни дарё Шер чӣ кор дорад, мегӯянд. Дар чангали худаш шоҳӣ кунад. Мо озодем, озодӣ меҳоҳем, тобеъи ҳеч кас намешавем мегӯянд.

– Ҳоло ҳамин тавр гуфтанд.

– Бале, шоҳам. Маро таҳқир карданд. Ба рӯям об пошиданд.

– Ман ба ту гуфта будам, бо онҳо чӣ кор карданамро худам медонам. Рафтем, ба лаби дарё!

Онҳо ба лаби дарё рафтанд. Шер дуру дароз ба дарё нигарист. Касе ба ў аҳамият намедод. Сипас бо тамоми садояш наъра зад:

– Эй обиҳо, ба ман нигаред!

Наҳангу моҳиҳо нотарсона аз об сар бароварданд:

– Аз мо чӣ меҳоҳӣ, эй Шер, мо суханамонро ба Муш гуфтем!

Наҳангу моҳиҳо боз ба даруни об рафтанд. Онҳо хушҳол менамуданд. Шер ба ғазаб омад:

– Ба ман итоат намекунед?

– Асло! – гуфтанд обиҳо.

– Чазоятонро медиҳам!
– Ту ба мо чазо дода наметавонӣ... – аз лаби дарё дур шуданд.

Шер ба Муш гуфт:

– Биё, аз паси ман биё!

Шер ва Муш ба сарбанди дарё рафтанд. Шер ба Муш гуфт:

– Ту рафта болои, ҳо, ба лаби ҳамон харсанг нишину тамошо кун, ки ман чӣ кор мекунам.

Шер ба баландие баромада сӯи ҷангали нигариста наъра кашид. Лаҳзае нагузашта ҳамаи ҳайвонҳо дар наздаш ҳозир шуданд.

– Чӣ хизмат, шоҳам! – гуфтанд.
– Пеши дарёро мебандем, – гуфт Шер.
– Ҳар амре диҳед, ба иҷрояш тайёрем.
– Пеши дарёро баста обашро ба самти дигар равон мекунем.

– Итоат! – гуфтанд ҳайвонҳои ҷангали.

Филу Паланг, Хирсу Гург, Рӯбоҳу Оҳу ва дигар ҳайвонот ба кор шурӯъ карданд. Харсангҳои қалонро аз кӯҳ ғелонда ба дарё мепартофтанд. Замоне нагузашта пеши оби дарё баста шуд. Муш нақшай Шеро мушоҳида карда хурсандӣ мекард.

Шер ба ҳайвоноти ҷангали гуфт:

– Дур наравед, дар соҳил истироҳат кунед. Ман ба назди ҷондорҳои обӣ меравам. Онҳо саркашӣ карда истодаанду, ба ман итоат кардан намехоҳанд. Ҳолашонро бинам, бармегардам.

Шеру Муш ба назди Наҳангу Моҳиҳо омаданд. Об кам шуда буд. Обиҳоро лаҳза ба лаҳза ҳолашон бад шуда, ба питир-питир даромада буданд.

Шер ба рӯи харсанг баромад:

– Ҳа, ҷон ширин аст. Ҳамаатон аз беобӣ ба ҳалокат мерасед. Ана, натиҷаи саркашияton.

Наҳанг сар бардошта гуфт:

– Рав, обро сар дех! Ба ин кирдорат ҷавоб медиҳӣ!

– Пеши кӣ ҷавоб медиҳам, вақте худи ман шоҳам.

Об кам шудан мегирифт. Нафаскашии ҷонварони обӣ мушкил мешуд.

Моҳиҳо ба Шер гуфтанд:

- Обро кушо, ба марги мо зомин нашав.
- Ман, – гуфт Шер, – ба шумо гуфта будам, ба суханонам гӯш накардед, ана ҷазоятон.
- Илтимос, пеши обро кушо, мо аз суханони гуфтагиамон пушаймонем.

Шер меҳандид. Муш ҷонкании моҳиҳоро дида мегуяд:

- Офарин, шоҳам, шоҳи оқилам, ҷазои инҳо ҳамин аст.

Наҳанг сар бардошт:

- Шер, – гуфт ў, – акнун ман фаҳмидам, ки ту на танҳо зӯр, балки оқил ҳам будай. Ба ту итоат мекунам. Ба ҳамаи ҷонварони обӣ мерасонам, ки Шерро шоҳи худ хонанду, итоат кунанд.

– Чаро ин суханҳоро пештар нагуфтӣ?

– Саҳв кардем, ҳатоҳоямонро ба гардан мегирэм.

- Хуб аст! – гуфт Шер, – касе ки ҳатоҳояшро ба гардан гирад.

Шер ба назди Наҳанг омад. Наҳангу моҳичаҳо дар талвосаи ҷон буданд. Моҳичаэро бардошт. Моҳича ба зӯр даҳон боз мекард:

- Ба хотири зинда мондани моҳичаҳо обро мекушоям. Бори дигар саркашиятонро бинам, ҳамаатонро ба ҳалокат мерасонам.

Шер пас гашта ба Муш гуфт:

– Рафтем, аз ин ҷо! Обро сар медиҳем.

Онҳо ба сарбанди дарё омаданд. Ҳайвоноти ҷангали низ омадани онҳоро интизор буданд.

– Ҷӣ шуд? – пурсид Фил.

- Бо ҷонварони обӣ ҳам созишнома бастем. Ба итоати мо даромаданд, – гуфт Шер. – Акнун пеши обро кушоед.

Фил ба даруни об даромада, сангҳоро бо хартумаш гирифта, ба соҳил партофт. Об ба маҷрои худ равон шуд. Ҳайвоноти обӣ нафаси сабук кашиданд.



— Ҳамаатон ба ҷойҳои худ равед! — гуфт Шер ба ҳайвонҳои ҷангал. — Вақте наъраамро шунидед, зуд ба наздам ҳозир шавед.

— Итоат! — гуфтанд ҳайвонҳо ва пароканда шуданд.

Муш нақшай Шерро баҳои баланд дода сӯҳбаткунон ба ҷои зисташон бармегарданд. Нима шаб Муш бедор мешаваду то саҳар фикр карда хобаш намебарад.

Муш меҳост, ки паррандагон ҳам дар итоаташон бошанд. Ӯ аз Филу Паланг ва Наҳанг ҳаросе надошт, тарсаш аз паррандагони лошахӯр буд. Бум шабҳо ба шикори Муш мебаромад, рӯзона аз ҳелчааш сар барорад, аз фазо Каргасу Үқобу Калхот ҷунбиданашро мөбинанд. Аз дasti паррандаҳои Мушхӯр рӯз надорад. Шер ҳайвоноти рӯи замин, ҷонварони даруни обро тобеъи худ кард, паррандаҳоро ҳам метавонад ба итоаташ дарорад. Аммо чӣ тавр ин корро кардан мумкин аст, ҳеч дар майнааш ҷо намөгирифт. Саҳар барвақт Муш ба назди Шер меояд. Муш дар паҳлуи Шер нишаста ба сухангӯи сар мекунад:

– Шоҳам, паррандаҳо ҳам хеле саркашанд.

– Чӣ, онҳо ба ман итоат намекунанд?

– Тамоман, мо дар фазоем, Шер дар замин. Шер парвоз карда наметавонад. Ба ӯ таслим намешавем, шояд чунин суханҳо гӯянд.

Шер дар ғазаб шуд:

– Рав, ба назди онҳо, суханҳои даркориро расон. Натиҷаашро омада ба ман гӯй!

Муш рафт. Дид, ки дар дарахти сершохе тудай паррандагон нишастаанд. Онҳо чир-чир доштанду баъзеяшон аз ин шоҳча ба дигар шоҳча мепариданд. Муш ҳам болои дарахте баромада худро ба паррандагон наздик кард. Садояшро бароварда, ба онҳо гуфт:

– Эй паррандагон, ба суханони ман гӯш кунед! Ман паёми Шерро, ки шоҳи ҷангали дарёҳост, ба шумо овардаам.

– Чӣ меҳостааст? – пурсид Ӯқоб.

– Оё медонед, Шер шоҳ аст. Паррандагон ба ӯ бояд итоат кунанд.

Ӯқоб хандид. Мо дар фазои озод мегардем, дар шоҳи дарахтон зиндагӣ мекунем, лонаҳоямон дар ҷойҳо ҳастанд, ки Шерат аз он ҷойҳо гузар карда наметавонад. Ба ӯ итоат намекунем!

Дигар паррандаҳо ҳам Ӯқобро тарафдори карданد.

– Ба Шер итоат намекунем! – гуфтанд. – Рав, аз ин ҷо гум шав, вагарна як луқмаи хоми мо мешавӣ. Муши дузди маккор.

Муш гуфт:

– Ман вазири Шерам. Ба гапам гӯш накунед, пушаймон мешавед!

Паррандаи дигаре хандида, аз боло ба пешонии Муш туф кард:

– Мо паррандаем, дар фазо мепарем, ба кучое хоҳем меравем. Аз дарё мегузарем, ба ҷангалҳои дигар меравем. Рав, аз ин ҷо гум шаву ба мо кордор нашавед.

Паррандаи дигаре гуфт:

– Шерат барои мо ҳеч аст. Ё Шер пару бол баровардаасту итоаташ накунем аз ақибамон парида дошта меҳурад?..



Чандин паррандаҳои дигар низ Мушро гуш накарда аз чанд ҷои сару баданаш бо нулҳояшон пучида хуншор карданд. Муш аз шохи дарахт ба замин меафтад. Паррандаҳо аз корҳои кардаашон хандида масхарааш мекарданд.

Муши ҷабрдида аз ҷояш хеста ноумед ба назди Шер меояд. Шер хурсанд буду суруд хонда, тӯр мебофт.

– Ҳабари ҳӯш овардӣ ё ҳабари ноҳӯш?

– Албатта ҳабари ноҳӯш, барвақт ман ба шумо гуфта будам, ки онҳо сар намефароранд.

– Итоат накарданд?

– Не. Шер парвоз карда наметавонад. Лонаҳои мо дар баландист. Дастанш намерасад, – мегӯянд.

– Ман ба онҳо саркашияшонро нишон медиҳам, – гуфт тӯри дастаншо алвонҷ дода. – Ман барвақт эҳсос мекардам, ки онҳо низ якрави мекунанд.

– Ин барои чист? – пурсид Муш аз Шер зи тӯри дастанш ҳаросида.

– Баъд мефаҳмӣ. Муш гӯш кун ту бояд ба миқдори ним халта гандум аз ягон анбор дар муҳлати як шаб ҷамъ карда биёрӣ!

Муш ҳайрон шуда мепурсад:

– Шоҳам ман барвақт чанд халта гандум аз анборҳои одамон дуздида оварда захира кардаам. Марҳамат чи қадар лозим бошад гиред. Лекин шоҳам гандум барои чӣ ба шумо лозим шудааст?

– Ҳоло чизе напурс баъд мефаҳмӣ. – лабханда карда мегӯяд Шер. – Биё, рафта ягон чиз бихӯрем.

Муш ҳам гурусна буд. Пешу қафо ба марғзоре рафтанд, ки рамаи гӯсфандон мечариданд. Шер бо як ҷаҳиш гӯсфанди танҳо мондаero ба замин хобонд, баъд аз гарданаш гирифта, ба дохили беша овард. Шикамашро даронда, дилу ҷигар ва дигар аъзоҳои бомазаашро бо иштиҳо хӯрд. Муш ҳам ба ширкор баромада, ҳашаротҳоро дастгир кард. Чандтои онҳоро хӯрда, ба назди Шер омад, ки гӯсфандро аз ним зиёд фурӯ бурда буд. Шер як пора пӯсти гӯсфандро ба пеши Муш партофт.

– Ҳай бомазза аст, – гуфт.

Муш бо эҳтиром пораи пӯстро пеш кашид. Пас аз лаҳзасе Муш сухан оғоз кард:

– Шоҳам, саволе дорам?

– Гап зан.

– Чаро шумо бештар гӯшти гӯсфанд мөхӯред? Оё гӯшти дигар ҳайвонҳо bemazaанд?

Шер лабони хунолудашро лесида, гуфт:

– Вазирам, дониста мон, агар мо хӯрданро аз ҳамаи ҳайвонҳо сар кунем, дар тамоми ҷангали дарёҳо овоза паҳн мешавад, ки шоҳ тобеъонашро мөхӯрдааст. Гӯсфанд ҳайвони ором аст. Овоза паҳн намекунад.

– Фаҳмо, – гуфт Муш, – ин кори шоҳам оқилона аст.

Ҳаво торик шуда буд. Мувофиқи нақша Шер бо Муш, тӯру гандум бардошта ба назди ҳамон дарахти серпаратанд омаданд. Дар торики ҳамаҷо хомӯш буд, ба ҷашм чизе наменамуд. Шер бо Муш як ҷои чуқуртареро интихоб карданд. Шер ба Муш фармон дод:

– Муш ту бин кани ҳама хомӯш аст. Ман тӯрро дар ҳамин ҷой таёр када мемонам. Гандумро ҳам якбора

наздикии түр ба замин мепошам. – Пас аз өбачо кардани туру гандум ҳарду ба хона мераванд.

Сахар Шер бо Муш рохро тай карда ба ҳамон өй меоянд. Ҳарду дар паси буттае пинҳон шуданд. Чанде пас шохҳои дарахт пур аз паррандаҳо шуд. Үқоб дар фазо парвоз мекард.

Ноҳост ҷашми парандае ба гандумҳои пошида меафтад. Чир-чир кунон дигар паррандаҳоро ба назди ҳуд ҳонда, дар атрофи түр ҷамъ меомаданд. Ҳурсандона дона меҳӯрдану дигар паррандаҳоро ҳам ба ҳӯрдани ғизо даъват мекарданд.

– Нафас накаш! – гуфт Шер ба Муш. – Боз паррандаҳо парида нараванд.

Үқоб ҳам аз фазо фаромад. Баъзе паррандаҳо аз ӯ тарсида канор рафтанд. Паррандаҳо хотирҷамъ дар таги түр дон мөхӯрданд. Ҳамин замон Шер банди тӯрро кашид. Тури бофта ба рӯи паррандаҳо меафтад. Паррандаҳо дар даруни түр мемонанд. Шер ҷолоқӣ карда зуд ҷор тарафи тӯрро маҳкам мекунад, ки парандаҳо гурехта нараванд.

– Ҳоло ба ман итоат намекунед! – ғуррос зад Шер. – Ана ҳамин ҷо мемонед, ҳоло сёрам, ҳамин ки гушна мондам, як-як ҳамаатонро меҳӯрам. – Паррандаҳо дар зери түр пар ҳам зада наметавонистанд.

Шер дар каноре нишаста суруд меҳонд. Муш дар ҳавои суруди ӯ рақс мекард. Паррандаҳо нафасгир мешуданд. Қалбашон тап-тап мөзад. Оқибат ба зориу тавалло даромаданд:

– Шери бузург, Муши азиз, моро раҳо кунед!

Шер ба Муш гуфт:

– Дилат ба ҳоли онҳо месӯзад?

– Дилам ба ҳоли зорашон месӯзад, вале онҳо аҳмақанд, шоҳам. Нописандӣ карда, моро чизе ҳам ҳисоб накарданд.

– Ман ба инҳо боз ҳам ҷазои сахттар мөдиҳам, – гуфт Шер.



Шөр ҳамаи паррандаҳоро ба дохили тӯр ҷамъ карду бардошта, ба лаби дарё бурд. Онҳоро ба об ғутонду гирифт.

— Шери бузург, — нафасгир шуда нолиданд паррандаҳо. — Моро раҳо кунед. Шуморо шоҳи худ меҳонем. Мо ҳато кардем. Тавба кардем.

Шер аз Үқоб пурсид:

— Ту ҷаро ҳомӯшӣ?

— Ҳомӯшӣ маънои розигиро дорад, шоҳам.

— Ба ман итоат мекунӣ?

— Бале, шоҳам.

Шер ба ҷондорони дохили дарё мурочиат кард:

— Фикри шумо чист? Ин ҷондорҳоро раҳо кунам?

Наҳанг аз об сар бардошта гуфт:

— Шоҳам, онҳо қасам ёд карданд, ки ба шумо итоат мекунанд. Раҳояшон кунед. Саркашӣ карданд, боз ба ҷанги шумо меафтанд.

Сипас Шер ба ҳайвонҳои ҷамъ омадаи ҷангал назар карда гуфт:

-- Хуш, акнун фикри шуморо фаҳмидан меҳоҳам!?

Ҳайвонҳо гуфтанд:



-- Шоҳам ба ҳамаи мо дилатон сұхту аз марг озодамон кардед. Инҳо ҳам мағлуб шудаанд, агар озодашон кунед, бори дигар бузургии шуморо нишон медиҳад.

Шер тұрро баланд бардошта ба Үқоб нигоҳ карда гуфт:

– Ба ҳамаи паррандаҳое, ки дар дохили тұр нестанд, амрамро расон, ба ман итоат кунанд. Дигар ин ки Муш вазири ман аст, шикори мушҳо аз тарафи паррандаҳо ва ҳайвонот манъ аст.


– Итоат, шоҳам! – гуфт Үқоб

Шер тұрро күшода гуфт:

– Дур шавед аз назарам.

Паррандаҳои болу парашон тару маъюб гашта, парвоз карда наметавонанд, ба ҳар сұғел задаю хазида роҳ мерафтанд.

Аз ин кори Шер ҳамаи ҳайвоноти чангаль, дашту даман, обу ҳаво дар ҳайрат монда, ба бузургиву тавоноияш сари таъзим фуруд оварданд..



Рұзғанда Муш назди Шер нишаста буду бо ҳам сұхбати гарм доштанд.

– Шоҳам ман шуморо боз як бори дигар табрик мекунам. – мегүяд Муш. – Шумо ҳамаро дар ҳайрат мондед. Шоҳам як чизро аз шумо пурсиданиям. Пурсам майлаш?

– Марҳамат вазирам, чизеро ки меҳоҳй, пурсидан гир.

– Шоҳам Одамонро ҳам метавонед ба итоати худ дароред ё...

Шер хандида ба Муш нигоҳи дурру дароз карда пас гуфт:

– Не Муш, ба фикрам ана ин корро ман карда наметавонам, чунки қувваи одамизод хело бузург аст. Одамизод метавонад қафасҳои бузург бисозаду ҳар яки моро якумра дар он асир гардонад. Ё яроқҳои гуногун сохта моро дар як миңа задан нобут бисозад.

Муш Шерро гүш карду садои хандаашро баланд карда гуфт:

– Ман бошам як умр анбори одамонро ғорат мекунам. Ғизоҳоямро тайёр карда зимиstonи дароз аз хона набаромада хурда меҳобам.

Шер лабжанда карда ба Муш нигариста мегуяд:

– Ту анбори одамонро дуздида хурда меҳобӣ ҳа? Ҳаёлат одамон ба хиёнати ту тоқат мекунанд. Ҳаёли хом кардӣ, онҳо барвақт мушқапаку чандин доруҳои марговарро барои нест кардани мушҳо ихтироъ кардаанд. Ту дар ин ҷангал бо ҳимояи ман гашта истодай. Агар дар хонаи одамон мебудӣ, барвақт туро несту нобут мекарданд, фаҳмидӣ!, – боз баландтар ҳандид Шер.

Аз суханони Шер Муш хомӯш монда ба ваҳм афтода гуфт:

– Шоҳам шумо рост мегӯйед? Ин тавр бошад дуо мекунем, ки ба дasti одамон наафтем...

Ана ҳамин буд қиссаи шоҳии Шеру вазирии Муш. Аз ҳамон замонҳои дур то ба имрӯз Шерро миёни ҳайвонҳо донову пурқувват дониста шоҳи ҷангал меҳисобанд.

Ва дар анҷом, ба хонандаи азизи ин қисса, саломатӣ ва сарбаландӣ таманно дорам.

2012





КИТОБРО ДАР МҮХЛАТИ ҚАЙДШУДА
БАРГАРДОНЕД

6.06.14						

ЧДММ «Хочай Ҳасан»

Шаҳнозай Олимзода

Қиссаи шоҳии Шер ва вазирии Муш

Рассом Зебунишсо Давлатшоева
Ороиши компьютерии X. Равшанёр

Андозаи 60x84 1\8. Адади нашр 300 нусха

Нашриёти «АФСОНА», шаҳри Душанбе, кӯчаи Миршакар, 66.

Дар “Кишоварз” ба табъ расид



ШАҲНОЗАИ ОЛИМЗОДА дар ноҳияи Рӯдакӣ, хоҷагии «XXII партсъезд» таваллуд шудааст. Мактаби миёнаро дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино (собиқ Фрунзе) ҳатм кардааст. Пас аз ҳатми мактаби миёна ба омӯзишгоҳи тиҷоратии шаҳри Душанбе дохил мешавад. Соли 1995 омӯзишгоҳро бо мувваффақият ҳатм карда, сипас дар соҳаи ҳоногуни тиҷорат кору фаъолият кардааст. Ӯ аз

хурдӣ на танҳо ба тиҷорат, балки ба адабиёт ва эҷод намудани шеър шавқу рағбати зиёд дошт. Шеърҳои аввалин эҷод кардааш аз назари шоирон Лоиқ Шералий, Оруни Роун, Салими Хатлонӣ, Ширин Абдулло ва дигарон гузаронида шуда буданд. Дар ин миён корҳои эҷодии ӯ муддате хомӯш мемонад. Бо гузашти замон шиносии Шаҳноза бо хонаводаи санъаткори беҳтарин, Ҳунарманди мардумии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сурайё Қосимова меҳри санъату эҷодкориро дар қалби ӯ дубора бедор кард. Инак дар дasti мо қиссаи тозаи Шаҳнозаи Олимзода аст, ки дар он саргузашти аҷоибу ғароиби «Шоҳии Шер ва вазирии Муш» бар олами ҳайвонот бо шавқу завқи зиёд ҳикоят карда мешавад.

Ин қисса аҳамияти тарбиявӣ ва ахлоқӣ дошта, кӯдакону наврасонро дар рӯҳияи накуторӣ, дӯстдории табиат, олами ҳайвоноту наботот ҳидоят менамояд. Бояд гуфт, ки айни ҳол Шаҳнозаи Олимзода дар болои филмномаи «Оташи зиндагӣ» ҳамроҳи коргардон ва ҳунармандони тоҷик кор карда истодааст.

Ба Шаҳнозаи Олимзода дар корҳои эҷодиаш мувваффақиятҳо орзумандем.